

## НАМАНГОН БА КИШВАРИ СОҲИБКОРОН, МАРКАЗИ ТИҶОРАТИ ХУРДУ МИЁНА ТАБДИЛ ЁФТ

Президент Шавкат Мирзиёев 3 ноябр ба вилояти Намангон ташриф оварда, бо лоиҳаҳои бузурге, ки дар ин ҷо татбиқ мегарданд ва ҳаёти аҳоли шинос шуд.



Сафар ба вилояти Намангон аз бозиди корхонаи «Fazman tekstil» дар ноҳияи Давлатобод оғоз ёфт.

Сарвари давлатомон ҳамеша таъкид мекунанд, ки пеш аз ба роҳ мондани истеҳсолот бозори фурӯшро муайян кардан ва бо брендҳои ҷаҳонӣ ҳамкорӣ кардан зарур аст. Дар натиҷаи фароҳам овардани муҳити мусоиди корӣ барои сармоягузориҳои хориҷӣ дар вилояти Намангон таҳти чунин брендҳо, ба мисли «Waikiki», «Baldessarini», «ZARA» либосҳои истеҳсол карда мешаванд.

Корхона ба наздикӣ кушодашудаи «Fazman tekstil» низ қорро маҳз аз ҳамин шурӯъ намуд — бо бренди маъруфи олмонии «Hugo boss» шарикӣ ба роҳ монда шуд.

Дар ҷаҳорҷӯби лоиҳаи арзишаш 20 миллион доллар корхонаи бузурге сохта шуд, ки бо таҷҳизоти муосири Олмон ва Туркия мунҷаз шудааст. Дар ин ҷо қариб ҳазор ҷой қор ташкил карда шудааст.

Корхона дар як сол 1 миллион дона костюму шум истеҳсол карда метавонад. Махсулот ба стандартиҳои бренди духти махсус мувофиқат мекунанд. Ба нақша гирифта шудааст, имсол ҳаҷми содирот 15 миллион долларро ташкил диҳад.

Сарвари давлатомон бо раванди технологӣ шинос шуда, ба сифати махсулот ва иқтидори содироти корхона

баҳои баланд дод. Президент инчунин аз маркази таълимӣ дар ин ҷо ташкилшуда дидан карда, бо ҷавононе, ки касбро аз худ мекунанд, ба сурат афтид.

Президент Шавкат Мирзиёев ба минтақаи хурди саноатӣ ва соҳибкории «Баркамол авлод»-и шаҳри Намангон ташриф овард.

Дар мамлакатомон ба мақсади дастгирии соҳибкории технопаркоҳо ва минтақаҳои хурди саноатӣ ташкил карда мешаванд. Дар вилояти Намангон шумораи ин гуна маҷмааҳо ба 73 адад расид. Дар маҳаллаи Баркамол авлод соҳибкороно хунармандон зиёданд. Аммо онҳо маҷбур буданд, ки дар шароити хона қор кунанд, ки имконоти ба амал татбиқ намудани иқтидори онҳоро маҳдуд мекард.

Аз ин рӯ, дар паҳлӯи маҳалла дар майдони 10 гектар маҷмааи саноатӣ бо инфрасохтори зарурӣ ташкил карда шуд. Дар ин ҷо 46 лоиҳа ба амал бароварда мешавад. Дар 18 корхона қор ба охир расида, аллақай ба фаъолият шурӯъ намуда, зиёда аз 2000 ҷойи қорӣ таъсис дода шуд.

Сарвари давлат дар корхонаҳои «Мастер класс дизайн», «Сифат ёғоч санат», «Баланс текс» бо равандҳои технологӣ шинос шуд.

Корхонаи якум соле 150 ҳазор адад пойафзори чармин истеҳсол менамояд.

«Сифат ёғоч санат» дар як сол 1,2 ҳазор комплекти мебел, «Баланс Текс» 400 ҳазор дона маснӯоти бофандагӣ истеҳсол карда метавонад. Дар онҳо ҷавонони занони маҳаллаҳои ҳамсоя, ки қаблан бекор буданд, қор мекунанд ва даромад ба даст меоранд. Махсулот аз рӯи сифат ва арзонашон ҷойи махсулоти воридшавандаро иваз мекунанд.

— Мо одамони ташаббусқор, серғайрат дорем. Ҳамин тавр, мо шароити фароҳам овардем ва қор пеш рафт. Акнун мо бояд ба истеҳсолкунандагон кумак расонем, ки арзиши аслиро қор кунанд. Арзиши асли маъсалаи «хаёту мамоти» соҳибқор мебошад. Агар арзиши асли қор шавад, ба содирот баровардан осон мешавад, тиҷорат тавсеа меёбад, имкон бештар ҷалб намудани қоргарон фароҳам оварда мешавад, — гуфт Шавкат Мирзиёев.

Дар дигар лоиҳаҳои минтақаи саноатӣ таҷҳизот насб карда мешавад. Умуман, дар ин ҷо вуҷуд додани истеҳсоли либоси тайёр, махсулоти чармин, масолеҳи бинокорӣ, мебел, қоғаз, хӯрқорӣ ва махсулоти кимӣ ба нақша гирифта шудааст. Зиёда аз 6 ҳазор нафар сокинони маҳаллаҳои Баркамол авлод, Яқкатут, Янгихаёт, Обчувоз, Лола, Чаман бо қор таъмин хоҳанд шуд.

Президент дар ин ҷо бо намоишҳои махсулоти саноатии дар Намангон истеҳсолшуда шинос шуд. Супориш дода

шуд, ки дар баробари соҳаҳои пешқадам занбури асалпарварӣ, заргарӣ, мевавусабзавотпарварӣ ривҷо дода шавад.

Дар шаҳри Намангон мулоқоти ошқоро баргузор шуд, ки дар он нақшаҳои рушди иқтисоии иқтисодиёти вилоят баррасӣ шуданд.

Дар давоми панҷ соли охир дар вилояти Намангон шумораи корхонаҳо 15 ҳазор адад афзуд, аз 32 ҳазор гузашт. Дар ин давра ҳаҷми махсулоте, ки аз тарафи корхонаҳои шаҳарӣ истеҳсол карда шудааст, 1,6 баробар афзуд, ба 8,3 триллион сӯм расид. Ин дар мамлакат баландтарин нишондиҳанда мебошад.

— Тасаввур кунед, ки вилоят, ки шаш сол пеш субсидия мегирфит, ҳоло заминҳои устувори даромад дорад, саноати замонавӣ ва соҳибкороно қавӣ ташаққу ёфтааст, — гуфт Шавкат Мирзиёев. — Олди қорда гӯем, Намангон, бидуни мулоғи, ба сарзамини соҳибқорон, ба маркази тиҷорати хурду миёна табдил ёфтааст.

Дар воҳурӣ ба маъсалаи дастгирии соҳибкории аҳамияти аввалиндараҷа дода шуд.

Тибқи таҳлилҳо, дар 3 ҳазор корхонаи саноатии вилоят бистабоб сардиди зимистони имсола истеҳсолот қоҳиш ёфтааст. Қарзи андозаи бисёре аз соҳибқорон низ афзуд.

Ба ин муносибат Президент эълон қорд, ки барои ҷуброни зарар дар иқти-

сод ва дастгирии соҳибқорӣ қорори алоҳида имзо қорд. Дар ин ҳуҷҷат ба соҳибқороне, ки аз сармо осеб дидаанд, бинобар қарз, андоз, пардохтҳои гумрук ва дигар имтиёзоҳо пешбинӣ шудааст.

Аз ҷумла, барои 2000 субъекти соҳибқорӣ хурду миёна мӯҳлати пардохти қарзо дар ҳаҷми 4,7 триллион сӯм, ки ба моҳҳои январ-март муайян шудааст, то 1 июн дароз қорда мешавад. 29 ҳазор соҳибқорон имконият доранд, 2 триллион сӯм қарзи андозро то 1 июли ба қисмҳо ҷудо қорда, бидуни фоизҳои қарави иловатӣ ва ҳисоб қордани пеняи пушонанд. Ба мақсади барқарор намудани ҳаҷми истеҳсолот ва пур қордани маҳсулоти қордон барои 545 корхонаи саноатӣ ба миқдори 8 триллион сӯм ҳаҷми кредит қоршода мешавад. Инчунин имтиёзо оид ба пардохт барои хариду иҷораи моликияти давлатӣ пешбинӣ шудааст. Барои соҳибқорон таҳфифи 10 фоиза оид ба андозаи амвол барои қор ҳаҷми осонаи болои биноҳои истеҳсоли қорӣ қорда хоҳад шуд.

Ин имкониятҳо аз ҷониби соҳибқорон бо ҳушқорӣ истиқбол қордиданд.

— Аз ҳисоби рушди иқтисодиёти Намангон мо имсол дар назди худ мақсади қорон намуноноро бо қор таъмин намоём. Ин нақшақор танҳо бо тақя ба соҳибқорон ва дастгирии онҳо амалӣ қордан мумкин аст, — гуфт сарвари давлат.

Имсол қорон рушди соҳибқорӣ оилавӣ дар вилоят ба миқдори 950 миллион сӯм ё назар ба соли гузашта ду баробар зиёд қорзи имтиёзноқ ҷудо қорда мешавад. Минтақаи махсули бофандагӣ таъсис дода шуда, барои инфрасохтори 15 минтақаи саноатӣ 75 миллион сӯм ҷудо қорда мешавад. Инчунин дар қор ҳаҷми қораш 2 микро-марказ ба қор шурӯъ мекунанд.

Ба Вазорати энергетика вазири гузошта шуд, ки қорарӯза таъмини неруи барқи соҳибқорон ва таъмини бефосила ба захираҳои энергетикӣ назорат намояд. Зарурати парварии махсулоти озуқаворӣ мавриди ниёзи бозор дар 9,5 ҳазор гектари ба аҳоли тақсимшуда зифр қордид.

Дар бораи дастгирии иқтисоии занон ва таъмини шуғли ҷавонон дастуру супоришҳо дода шуд.

Дар рафти суҳбат Сарвари давлат пешниҳоди ташаббусқорӣ нави соҳибқоронро шунид.

Президент Шавкат Мирзиёев аз китобхонаи «Янги Ўзбекистон» ёшлар зиё маскани» дар ноҳияи Давлатобод боздид намуд.

Ин маҷмаа соли 2021 ба баҳрабардори супурда шудааст. Имрӯз ҳазинаи онро 70 ҳазор китоб ташкил медиҳад. Китобхона ба маъруфатини шабакаи электронии китобхонаи қорон пайваст гаштааст. Ба тӯфайли он қорандагон ба адабиёти қорича дастрасии озод ва бе-

пул доранд. Барои боздидкунандагон ID-қорти махсус расмӣ қорда мешавад. Тамоми қорайн ба тарзи электронӣ ба амал оварда мешавад.

Дар осонаи якум қорлари махсули қорроат қорои бачақои то 12-сола ва но-биноён мавҷуд. Барои рушди таҳайюли эҷодии қордақон таҷҳизот гузошта шудааст. Дар осонаҳои дуоим ва сеоим қорлари умумии қорроат, дар зербино архив қорйигр аст. Инчунин қорои таълими ҷавонон ба технологияи иттилоотӣ шароит фароҳам оварда шудааст.

Дар ин ҷо роҳбари давлат бо ҷавонони намангонӣ суҳбат ороост.

— Намангон диёри олимон, устодон ва соҳибқорони бузург мебошад. Имрӯз ҷавонон дар соҳаҳои иқтисодӣ, санъат ва варзиш муваффақиятҳои бузургро ноил мегарданд. Вақте ки дар бораи ин дастовардҳо мекӯнам, ҳеле шод мегардам, дар бораи он қор мекунам, ки барои ҷавононам он ғуна имконоти зиёдро фароҳам орам, — гуфт Президент.

Дар вилоят бисёр барномаҳои ҷавонон татбиқ мегардад. Соли гузашта барои инкишофи соҳибқорӣ дар байни ҷавонони номуташаққил 140 миллион сӯм ҷудо қорда шуда, беш аз 6,5 ҳазор нафар ҷавонон дар ҳаёт роҳи худро пайдо қорданд.

Инчунин 20 ҳазор нафар ҷавонон дар натиҷаи ҷудо намудани 2,5 ҳазор гектар заминии киш бо қор таъмин қордиданд. Қорроқорди таълими қорйиб 4,7 ҳазор нафар ҷавонон, ки дар вазири мураккаб қорор доштанд, пардохта шуд.

Дар қорайн суҳбат дар бораи лоиҳаҳо ва ташаббусқорӣ, ки ба васеъ намудани ин имконот ниғоронда шуда буд, суҳан ба миён омад.

— Тавре ки шумо медонед, имсолро мо дар мамлакатомон Соли эътибор ба инсон ва сифати таълим эълон намудем. Қордаеро пеш мебарем, ки дар мактаб на қорамтар аз ду забони қоричӣ ва як қорас омузонда шавад. Ҳамин тавр муассисаҳои маърифатӣ, мактабҳои варзишӣ сохта мешаванд. Ҳамаи ин бояд ба таълими маҷмӯӣ қор кунанд ва ҷун мактаби ҳаёт хидмат намояд, — гуфт роҳбари давлат.

Барномаи «Мактаби ҳаёт» татбиқ мегардад, ки ба қорӣ қор таъмин намудан ва омодагии қорсии хатмкунандагон ниғоронда шудааст. Дар ин соҳа таҷрибаи вилоти Намангон ба вучуд оварда мешавад.

Зимини воҳурӣ дар бораи дастгирии пажӯҳишҳои илмӣ, оммавӣ намудани варзиш, ташкил намудани қорабиниҳои шақварор супоришҳо дода шуд.

Бо ҳамин сафари Президент Шавкат Мирзиёев ба вилоти Намангон ба поён расид.

**Зиёдулла ҚОНИБЕКОВ,**  
**Иқром АВВАЛОБОВ,**  
**хабарнигори ЎЗА.**

Сурати Хидмати матбуоти Президентии Ҷумҳурии Ўзбекистон.

## ДАР ҚАБУЛИ САЙЁР ТАЛАБҲОИ БЕАСОС РАД ҚОРДИДАН

Дар шаҳри Самарқанд қабули навбатии сайёри ҳоқими вилоят Эркинҷон Турдимов баргузор гардид.

Аҳоли асосан аз рӯи маъсалаҳои ҳифзи тандурустӣ, таълим, таъмини шуғл, риояи қонунгузори мекнат, муаммоҳои ҳоҷагии коммуналии хонаву қой, вайрон шудани мейёрҳои шаҳрсозӣ, низоъҳои оилавӣ, камбудҳои фаъолияти шаҳсонии мансабдор ва маъсалаҳои дигар муроҷиат қорданд ва ҳар як муаммо ба назорат гирифта шуд. Ақсарии маъсалаҳо бо иштироки маъсулон дар худӣ ҳамон ҷо ҳалли худро ёфтанд.

Соқини шаҳри Самарқанд Т.Қорвалова аз рӯи мавҷуд набудани шароит дар манзили зист шикоят қорда. аз ҳоқими вилоят ёрӣ пурсид. Маъсалаи мазкур мавриди назорат қорор гирифта, худӣ ҳамон рӯз ба вай мебел ва таҷҳизоти зарурӣ фирристорада шуд.

Дар идомаи қабули сайёр талабҳои ғайриқонунӣ ва беасоси шаҳравандонро рад қорданд. Бобати расондани қумаки зарурӣ ба шаҳсонии ноғиро, шаҳравандони гирифтори беморӣи вазнин ва шаҳсонии, ки ба амалиёти мураккаби қорроҳӣ ниёз доранд, қорабиниҳо муқаррар қордиданд.

Дар рафти қабули сайёр 822 муроҷиат шунида шуд. Қисми маъсалаҳо бо иштироки маъсулон дар худӣ ҳамон ҷо ҳалли худро ёфтанд.

**Зоҳир ҲАСАНЗОДА,**  
**хабарнигори**  
**«Овози тоҷик»**  
**дар вилоти Самарқанд.**

Барқараф намудани мушкилоте, ки аз нарасидани захираҳои энергетикӣ дар кишвари мо ба вучуд омадаанд ва дар рӯзҳои сард ба қорди имкон бо манбаҳои энергетикӣ устувор таъмин намудани истеъмолкунандагон ба маъсалаи муҳими имрӯза табдил ёфтааст. Омилҳои зиёде ҳастанд, ки боиси ин мушкилот шудаанд. Афзудани эҳтиёт ба захираҳои табиӣ махсусан таъсири қорон мерасонад.

Танҳо як мисол. Имрӯз истеъмоли энергия дар иқтисодиёти мо нисбат ба дигар кишварҳо 2 баробар зиёд аст. Ин беҳбуди самаранокии энергия, истифодаи манбаҳои мӯқобили барқароршавандаи энергия ва суръат баъшидан ба ислоҳот дар бахшор тақозо мекунанд.

Талаботи инсоният ба сарваҷои табиӣ дар ояндаи наздик низ пайваста меафзояд. Вазият ба он далолат мекунанд. Аниқтараш, мушкилоти энергия ба як маъсалаи қоронӣ тағйир ёфта, дар натиҷаи тағйирёбии иқлим, афзоиши аҳоли ва рушди саноат талабот ба неруи сӯзишворӣ ва гармӣ махсусан дар максими тирамоҳу зимистон торафт бештар меафзояд.

Таҷрибаи кишварҳои мутараққӣ нишон медиҳад, ки баробари индустриализи шудани кишварҳо, истифодаи онҳо аз таъминоти бозьтимоди неруи барқ низ меафзояд. Зеро афзоиши манбаи даромад бевоасита ба

рушди табақои миёна ва дар натиҷа бештар шудани тарзи зиндагӣ вобаста аст.

Агар ба мисоли мамлақати мо назар кунем, дар шаш соли охир шумораи аҳолии мо 13 фоиз, қорхонаҳои саноатӣ 2 баробар афзуд, аз 45 ҳазор ба 100 ҳазор нафар расид. Натиҷаи ҳамин аст, ки талабот ба неруи барқ қорамаш 35 фоиз афзуд ва ин нишондиҳанда сол аз сол меафзояд. Ҳисоби китоб қорда шудааст, ки то соли 2030 талаботи солонаи истеъмолкунандагонӣ ҷумҳури ба табиӣ аз 54,2 миллиард метри муқаб ба 65 миллиард метри муқаб ва ба неруи барқ аз 74 миллиард кВт соат то 110 миллиард кВт соат афзоиш хоҳад ёфт.

**Монополия бекор қорда мешавад**  
 Истеҳсоли сарватҳои табиӣ

## СЕКТОРИ ДАВЛАТӢ ВА ХУСУСӢ: ИН ҲАМҚОРӢ ДАР СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКА ЧӢ ГУНА НАТИҶА МЕДИҲАД?

қорваи зиёдеро талаб мекунанд. Барои ин таҷҳизоти замонавӣ ва технологияи пешқадам зарур аст. Хусусан дар шароите, ки талаботи яқданди маротиба зиёд мешавад, таҷҳизоти қорна ва қорношоём ба раванди қор тоб оварда наметавонанд. Онҳо назар ба таҷҳизоти ҳозиразамони бугу газӣ 2 баробар зиёд сӯзишворӣ сарф мекунанд.

Мутаассифона, ақсарии энергоблоқҳои неругуҳоҳои барқии гармидиҳии кишвари мо қорна буда, зиёда аз 25 сол боз истифода мешаванд. Аз ин рӯ, даврани фаъолсозии хусусигардонӣ дар соҳа фаро расидааст. Ин яке аз ислоҳоти дар соҳаҳои иқтисоии иқтисодӣ ва идораи давлатӣ пешбинишуда мебошад.

Тавре Сарвари давлатомон дар муроҷиатномаи навбатии худ изҳор дошт, имсол мо хусусигардонии васеъро оғоз мекунем, худӣ ҳазор қорхона ба фурӯш гузошта мешавад. Бар қорамини,

дар Стратегияи рушди қорои солоҳои 2022-2026 пешбинишудаи Ўзбекистони Нав суръат баъшидан ба равандҳои хусусигардонӣ дар соҳаи энергетика, барқам додани монополия дар таъмини неруи барқ ва қорӣ намудани меканизми бозорӣ бо муқаррар намудани қоролатҳои ҳифзи иқтисодӣ тавассути теозидани равандҳои трансформатсия дар баҳши нафту газ пешбинӣ шудааст.

Хусусигардонии қорхонаҳои давлатӣ, яъне фурӯши саҳмияҳо ба сармоягузорон ва роҳандозии шарикӣ давлатию хусусӣ яке аз ислоҳоти нави буд, ки шаш сол пеш дар кишвари мо оғоз шуд. Ин таҷриба самара дода истодааст ва ҳоло онро боз ҳам инкишоф додан лозим аст.

Аз ҷумла, аз ҳисоби трансформатсия қордани қорхонаҳо бо иштироки давлат, дар иқтисодиёт қоҳиш додани ҳиссаи қорхонаҳои бекосар бояд истифода бурдан

аз технологияҳои самаранокии истеҳсолиашон баланд ва сармоҳаҷи аз ҷиҳати сифат нави, ба тамоилҳои идоракунӣ иқтисодӣ ва қорпоративӣ асосёфта роҳасманд қордан лозим аст.

Бо пойгоҳи қоролатҳои захираҳои энергетикӣ таъмини намудани саноати нафту газ ва химия, ки соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёт мебошанд, махсусан мумкин аст. Барои ин суръат баъшидан ба қорби сармоягузориҳои қоричӣ ба иқтисоди геологӣ, истихроҷ ва қорқарди маъдан, инчунин ҳамаҷонибаи дастгирии намудани зиёде қордондани захираҳои заминаи ашёи хоми маъданӣ тақозо қорда мешавад. Қор тавассути лоиҳаҳои қорон, ҳамқории самараноқ бо сармоягузорон сурат мегардад. Яъне лоиҳаҳои сармоягузорӣ қор қордар зиёде бошанд, ҳамон қордар бектар аст.

(Давомаш дар саҳ. 2).

(Аввалаш дар сах.1).

Тибқи ҳисобҳо, барои ҳосил намудани иқтидорҳои иловагӣ оид ба захираҳои энергетикӣ камаш 25-30 миллиард доллар маблағ лозим аст. Аммо ваъзи молиявии имрӯзи ҶС «Ўзбекнефтегаз» ва ҶС «Иссиқлик электр стансиялари» имкон намедихад, ки лоиҳаҳои ин гуна арзишдошта ба амал бароварда шаванд. Дар наҷвати худ, қарз гирифтани ин корхонаҳо боиси афзоиши ҳаҷми қарзи берунии кишвар мегардад. Аз ин рӯ, ягона роҳи офаридани иқтидорҳои нав ин таъмини сармоягузори хусусӣ ба соҳа ва зина ба зина ислоҳ кардани бозори захираҳои энергетикӣ мебошад.

гардонда мешаванд. Дар ҶС «Ўзтрансгаз», ҶС «Худудгаз-таъминот», ҶС «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари», ҶС «Худудий электр тармоқлари», ҶС «Ўзбекгидроэнерго» низ механизмҳои самарабахш ташкил кардани раванди трансформатсия ва хусусигардонӣ нишон дода шудааст.

Манбаи барқи беҳад

Роҳи дигари самараноки қонёв гардонидани талабот ба нури барқ истифодаи манбаҳои муқобили энергия мебошад. Истеҳсоли қувваи электр аз офтоб, шамол, об ва дигар неъматҳои табиат дар ҳаҷон аллакай оммави шудааст. Ин захираҳои барқароршаванда барои инсонӣ-



«МАТБУОТ – ОИНАИ ҶАМЪИЯТ», – меғӯяд ҳокими вилоят Улуғбек Қосимов

Баъди ба вазифаи ҳокими вилояти Сурхондарё таъин шудани Улуғбек Қосимов мавсуф аз ҷойҳо дидан намуда, бо мушкилоти мавҷуд шинос шуда, бо мутасаддиён, раҳбарони саридораву ташкилотҳо баҳри ҳалли муаммоҳо ҳар сари вақт вохӯриҳо созон медихад. Чунин вохӯри дар Хонаи матбуоти вилоят бо иштироки намоёндагони ВАО, раҳбарони Маркази ахбору китобхонаҳо баргузор гардид.

Раҳбари Саридораи ахбор ва коммуникатсияи оммавии вилоят Заҳриддин Тўраев мақсади ташкили чунин як вохӯриро изҳор дошт ва таъкид намуд, ки он бояд ошкоро, озод ва пурмазмун гузарад.

Сипас, ҳокими вилоят дар бораи муаммоҳои вилоят ва роҳи ҳалли онҳо, нақшаву корҳои оянда батафсил ҳарф зад.

– Дар ҷараёни омӯختан ва таҳлил кардани муаммоҳои мубрам дар ҷойҳо маълум гардид, ки дар вилоят камбудии ҷиддӣ ҳеле зиёданд ва роҳи ҳалли онҳоро дар яқоягӣ бояд ҷустуҷӯ кунему ба зудӣ ҳаллу фасл намоем. Алалхусус, иҷрои қарорҳои фармонҳои Президент ва ҳукумат, амали намудани ислоҳот ва дастурҳои рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар мадди аввал бояд бошад. Дар соҳаи таълим, фарҳанг, ободонӣ, сохтмон, роҳ, саноат, кишоварзӣ, савдо, инвестиция ва дигарҳо камбудиву муаммоҳо ҳеле зиёданд. Дар ин кор пеш аз ҳама ман ба шумо – намоёндагони ВАО таъя мекунам. Ошкороӣ ва ҳақиқатнигорӣ мизони асосии кори мо бояд бошад. Матбуот бояд оинаи ҷамъият бошад, – гуфт ҳоким.

Ҳоким баробари ин изҳор дошт, ки дар вилоят оид ба соҳаи матбуот, телекоммуникатсия, китобхона низ камбудӣ ҳеҷосиб. Дар айнаи замон дар вилоят 38 рӯзнама ва маҷалла, 2 телевизион, 1 радио, 4 веб-сайт, 4

нашриёти хусусӣ, 2 чопхона, 58 матбаа ва 54 хидмати матбуот фаъолият дорад.

– Аз рӯи таҳлилҳо маълум мегардад, ки аз 38 нашрияи ҷопӣ танҳо 10 тахририят ба бинои худ соҳиб аст, – гуфт У.Қосимов. – Боқимондаи 28-тои он дар иҷора. Дар замонҳои кунунӣ электронӣ веб-сайт надохтани ВАО-ро ҷи гуна эзоҳ додан мумкин. Дар ҳокимиятҳои шаҳру навоҳӣ, корхонаҳои давлатӣ 54-тои вазифаи котиби матбуот мавҷуд. Лекин дар идораҳо, ки мардум ба он бисёр муроҷиат мекунанд: саридораву меҳнат, бонки марказӣ ва идораи минтақавии роҳи охани Тирмиз то ҳанӯз хидмати матбуот ба роҳ монда нашудааст.

Инчунин, дар вохӯри оид ба масъала ва муаммоҳои фаъолияти Маркази ахбору китобхонаҳо низ баҳсу мунозира баргузор шуд. Маълум гардид, ки дар ин соҳа низ камбудӣ зиёданд. Марказҳо ба китобҳои илмиву бадеӣ, адабиёти ҷаҳон ба таври бояду шояд пурра таъмин нагардидаанд. Ба ин соҳа эътиборро афзун намуда, хонандагонро ба китобхонӣ ҷалб карда, маданияти китобхониро ба оҳро омӯختан лозим.

Олим ПАНЧИЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Сурхондарё.

СЕКТОРИ ДАВЛАТӢ ВА ХУСУСӢ: ИН ҶАМКОРӢ ДАР СОҶАИ ЭНЕРГЕТИКА ЧӢ ГУНА НАТИҶА МЕДИҶАД?

Бо фармони дахлдори сарвари давлатомон муайян шудааст, ки то охири соли 2023 «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари», то охири соли 2024 бошад, ҶС «Ўзтрансгаз» рейтингӣ байналмилалӣ қараро ба даст оварда, ба таври мустақил аз бонкҳои байналмилалӣ ва бозори сармоя маблағ ҷалб кунанд. Барои тақмили фаъолияти ин корхонаҳо ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо ба соҳа бахши хусусӣ ҷалб карда мешавад. Нахуст дар қордаҳ шаҳру навоҳӣ ба ихтиёри операторони хусусӣ вазифаи хариду фурӯши яқлукт ва табиӣ ва нури барқ гузошта мешавад.

Илова бар ин, хусусигардонӣ ва трансформатсияи 17 корхонаи бузурги монополии давлатӣ дар назар аст. Аз ҷумла, камаш 49 физии ҳиссаи давлатӣ ҶС «Ўзбекнефтегаз», 51 физии ҳиссаи давлатӣ ҶС «Иссиқлик электр стансиялари» ва ҳиссаҳои давлатӣ аз ин баланд хусусӣ

зат бештар арзишманданд, зеро онҳо ба муҳити зист қомилан безараранд.

Тибқи таҳлилку, аз панҷ як ҳиссаи захираи аввалияи энергия аз ҷониби аҳолии сайёра истеъмолшаванда аз манбаҳои барқароршавандаи энергия гирифта мешавад. Интизор меравад, ки ин бахш то соли 2040 ҳар сол бо суръати 2,6 дарсад рушд кунанд.

Мамлакатаи мо захираҳои бузурги энергияи офтобӣ дорад ва дар як сол қариб 300 рӯз офтобӣ аст. Дар аксар ноҳияҳои мо нишондиҳандаи аз ҳад зиёд 5,5-6 киловатт/метрро ташкил медиҳад ва имкониятҳои техникӣ он ба 200 миллион тонна нафт баробар аст. Бо дарназардошти он, ки ин назар ба тамоми манбаҳои энергияи истеъмолий се баробар зиёд аст, аз имкониятҳои мавҷуда самаранок ва оқилона истифода бурдан айни мудоа ҳоҳад буд.

Бо назардошти ин, як қатор лоиҳаҳо оид ба суръат

бахшидан ба технологияи ба даст овардани манбаҳои муқобили энергия амали карда мешавад. Дар ояндаи наздик истифодаи манбаҳои хурди барқароршавандаи энергия дар минтақаҳо ҳеле зиёд мешавад. Масалан, дар корхонаҳои калони саноатӣ шаҳроҳои Олмалиқ ва Бекобод нуругоҳҳои электрӣ ки офтобӣ иқтидорашон 1000 мегаватт насб шуда, соли 2,5 миллиард киловатт-соат қувваи электр истеҳсол карда мешавад. Таваассути ин 30 физии истеъмолий нури барқи аҳолии вилояти Тошкент таъмин гардида, илова ба он 500 миллион метри мукааб газ сарфа карда мешавад.

Дар рӯи энергетикаи шамол низ Ўзбекистон салоҳияти бузург дорад. Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, вилоятиҳои Навоӣ, Қашқадарё, Сурхондарё, Ҷиззах ва Тошканд ба воситаи бунёд намудани осебҳои шамолӣ ба натиҷаҳои хуб муваффақ мегардад. Тавре дар Мурочиатно-

ма зикр шудааст, агар мо харчи зудтар ба «энергетикаи сабз» гузарем, дар қонунҳои мо дар ин бора механизмҳои мушаххас муқаррар карда шаванд, нуқӯсҳои мардум боло рафта, имкониятҳо барои соҳибкорон васеъ мешавад.

Албатта, имрӯз суръати замон аз ҳарвақта дида тезтар аст. Баробари боло рафтани нуқӯсҳои талабу иқтидорӣ аҳолии низ меафзояд. Аз ин рӯ, дар соҳаи энергетика баробари тезондани рақамикунӣ, ба охир расондани раванди хусусигардонӣ ва трансформатсия, оид ба пузурӯ гардондани назорати давлативу ҷамъиятӣ бобати сарфакори захираҳои энергия бояд асосҳои ҳуқуқиро мустаҳкам кард.

Дар назар аст, ки то соли 2026 суръати тавлиди нури барқ ба таври иловагӣ 30 миллиард киловатт-соат афзоиш дода, ҳаҷми умумии он ба 100 миллиард киловатт-соат расона шавад. Дар асоси тамоюли шарикӣ давлативу хусусӣ 3 нуругоҳи ба-

рки ҳароратӣ сохта мешавад, ки дар як сол ба таври иловагӣ 634 мегаватт ё 5,1 миллиард киловатт-соат нури барқ истеҳсол мекунанд.

Соли гузашта 7-тои ин гуна нуругоҳҳо ба истифода дода шуд. Соли оянда 11 лоиҳаи бузурги иқтидораш 4,5 ҳазор мегаватт ба анҷом мерасад. Аз ҷумла, аз ҳисоби нуругоҳҳои барқи офтобӣ ва шамолӣ, ки дар вилоятиҳои Бухоро, Ҷиззах, Қашқадарё, Навоӣ, Самарқанд, Фарғона ва Тошканд бунёд карда мешаванд, иловагӣ 14 миллиард киловатт электр истеҳсол карда мешавад ва ба воситаи ин қувваи барқе, ки ба аҳолии расонада мешавад, 50 физӣ зиёд карда мегардад.

Фарҳод ЗАЙНИЕВ, мувини раиси Кумитаи масъалаҳои саноат, сохтмони ва савдои Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис

Соли эътибор ба инсон ва сифати таълим

ЯКЕ ОН КИ КОРАД, ҶАМОН БИДРАВАД

Маълум аст, ки ободу шуқуфои Ватан ва фаровонии рӯзгор аз сарсабзу хуррам будани гузару маҳаллаҳо низ вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, бо ташаббуси сарвари дурандегӣ давлати мо чанд сол боз Барномаи давлатии «Маҳаллаи обод» таъбиқ мегардад. Мо хостем дар бораи фаъолияти яке аз чунин инсонҳо, ки дар пешрафту рушди гузару маҳаллаҳо саҳим ҳастанд, амини маҳаллаи Чақари шаҳри Самарқанд, марди бебоку адолатпарвар Баҳодур Ҳайдарӣ ба таъбири «муште аз хирвор» нақл кунем.



мина аст. Зеро тавре ки Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ фармудааст: Хуштар зи китоб дар ҷаҳон

ёре нест, Дар ғамқадаи замона ғамхоре нест. Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳои, Сад роҳате ҳасту ҳаргиз озоре нест.

Муқофоти амал

Муқофотҳо чанд гуна бувад, Яке он ки корад, ҷамон бидравад. (Абушакри БАЛХӢ.)

Марди қушодаҷеҳра, дасткушои саховатманд, дилбӯду дарёдил Ҳоҷӣ Зоҳир Ҳайдар, ки солҳо ин ҷониб аз наздик мешиносам, муҷда дод, ки додари мо ба мақоли «Аз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан» амал карда, ба ҳоли қудрат доир ба ҳаёт ва фаъолияти ӯ чанд суҳан гуфтем, то дар рӯзнамаамон ҷоп карда дастовези ҷашнаш намоем.

Дар омади гап бояд гуфт, ки Баҳодур Ҳайдарӣ, ки шастумин баҳори умрро истиқбол мегирнад, на танҳо амини қордону тадбиркори соҳибтаҷриба, инчунин роҳбари мохир, падари сахтгир, бо бои дуоғӯй, насиҳатгари насли наврас ҳам ҳаст. Вай бо ҳамсари меҳрубори соҳиби маълумоти олий, меъмор Роҳила Юнусова се фарзандро таълиму тарбия дод. Рухсона дар ҳорича бо тадбиркори машғул буда, Муҳаббат ҳамшираи шафқат мебошад, ягона писарваро бароварда, кор мекунем.

– Ҳар як инсон гайр аз фаъолияти кори асосӣ машғулоӣ дӯстдошта дорад...

– Фаҳмидам. Ман аз овони баҷагӣ бо адабиёт ҳамнафасам. Аз падар китобхонаи бебаҳо мерос мондааст, мутолиаи китобҳои ин маҳзан машғулоӣ дӯстдоштаи ка-

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, Вилояти САМАРҚАНД.

Як гурӯҳи кории иборат аз мутахассисони вазоратиҳои идораҳои мухталифи ҷумҳурии дар ноҳияи Қашашии вилояти Қашқадарё ҳузур дорад.

МУШКИЛОТ ҲАЛ, САДҶО БАРТАРАФ МЕШАВАНД

Ин гурӯҳи корӣ бо супориши Президент дар асоси «Таҷрибаи Окҷўрғон» созон ёфта ва мақсад дорад, ки муаммоҳои ҳаёти мардуми қаламрав, мушкилоти рӯзафзуни соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ноҳияро биомӯзад ва дар ҳалли онҳо ҷораҳои муассир бинидашад.

Гурӯҳ бо баргузор сохтани як семинар дар хусуси муаммоҳои ҷойдошта, хатову камбудӣҳо, ки дар фаъолияти соҳаҳои мухталифи зуҳур кардаву ба пешрафти қорҳо ҳалал мерасонанд, сўхбат ороост. Дар кори семинар ҷонишини Мушавири Президент Улуғбек Муҳаммадиев ширкат дошт. Вай ба аҳли маҷлис гуфт, ки барои бунёди Ўзбекистони Нав бодӣ тамоми сохторҳои ҳукумати ба таври зарурӣ ва муназаам қор кунанд. Ҳар гуна садҳо, ки метавонанд боиси ба кунди таъбиқ гардидаи ислоҳоти иқтисодиву иҷтимоӣ шаванд, бояд зуд бартараф гарданд. Неқуаҳлоии мардум, ривочи соҳибқори хурду бузург ва коҳиши нодорӣ, ки Ҳукумати ҷумҳурий эътибори ҷиддӣ медиҳад, ҳамеша дар мадди назари идораҳои мутасадди бояд қарор гирад.

Ҳамчунин таъкид гардид, ки бояд ба масоиле чун таъмини шуғли аҳоли бо қорҳои муфид, кумак расонидан ба шаҳравандоне, ки шароити ҳуби зист надоранд, беҳбуд бахшидани инфрасохтори маҳаллаҳо, давлати аҳоли ба тарзи дурусти ҳаёт ва ба ободиву кабудиву кардани минтақа бештар эътибор дод.

Сипас, гурӯҳи кории мутахассисони ҷумҳурий бо мардуми қоратофа дидору мулоқот намуда, муаммоҳои рӯзгори онҳоро дар роҳати ба барқарор сохтани сиҳаҳатӣ, таъмин бо хонаву ҷой ва маблағ барои таҳлили фарзандонашон ба таври мусбат ҳал карданд.

Шариф ХАЛИЛ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Қашқадарё.

ХАБАРҶО

РОБИТАҶО ҚАТӢ НАМЕШАВАНД

Иҷроқунандаи вазифаи вазири қорҳои хориҷии Ўзбекистон Бахтиёр Саидов Сафири Фавқулода ва Мухтори Украина дар мамлакатамон Микола Дорошенкоро қабул намуд.

Дар вохӯри масъалаҳои долзарб байни ду мамлакат оиди соҳаҳои гуногун мавриди муҳокима қарор дода шуданд. Қайд карда шуд хоссатан андешидани ҷораҳои иловагӣ доир ба рушди робитаҳои тичоративу иқтисодӣ ҳеле муҳим мебо-

шад. Муташанниҷи ваъз дар Украина ба ҳаммамон маълум, вале ҷанг ба роҳи худаш, ҳаёт бошад истода намондааст, муносибатиҳо набояд қатъ ёбанд, гуфта шуд дар гуфтушу-

СОДИР ВА ВОРИДИ АВТОМОБИЛҶО

Назар ба маълумоти Агентии омор мамлакатаи мо дар соли сипарӣшудаи 2022 ба 34 кишвари ҷаҳон автомобилҳои сабук содир намудааст.

Дар байни давлатҳои хориҷ аз ҳамма зиёд автомобилҳои моро Чин харид сохтааст (11159 адад). Ҷойҳои минбардору Куриё (9414), Қазоқистон (7208), Русия (1499), ИМА (555) ва Чопон

(157) ишғол менамоянд. Айнаи замон Ўзбекистон дар соли 2022 аз хориҷ 2180 донна электромобилҳо харид намудааст, ки арзиши умумиашон 69,8 миллион долларӣ ИМА-ро ташкил менамояд.

АКТРИСАИ ЎЗБЕК – СОҶИБИ МУҚОФОТИ БАЙНАЛҶАЛҚӢ

Дар шаҳри Мумбай (Ҳиндустон) маросими тадбирозии ғолибони ҷашнвораи филмҳои бадеии телевизионӣ давлатҳои аъзои СҶШ баргузор шуд.

Актрисаи ўзбекистонӣ Равно Шодиева дар ин ҷорабия аз рӯи ноҳияи «Бехтарини нақши зан» соҳиби муқофот гардид. Артисткаи шоистваи Ўзбекистон Р. Шодиева дар филми бадеии «Қисмати зан» (муаллифони сенария Д.Масайдов ва С. Ҳамроев, қоргардон Д. Масайдов) нақши асосӣ Соҷидаро, ки тахти доираи ама-

лиёти «Меҳр» аз Сурия гирифта оварда шудааст, ҳеле ҷолиб бозид. Дар тисоли қарамони худ қисмати пурифурҷаи яке аз занҳои муқофоро пешани зарии бинанда ба таври муассир ба ҷилва овард.

М. ШОДИЕВ, муҳбири «Овози тоҷик».

ГУЗАРҶОҶӢ ЗЕРИЗАМИНИИ БУХОРО

Маълум аст, ки 264-умин километри роҳи автомобилӣ М-37 «Самарқанд – Бухоро – Туркманбошӣ» аз шаҳри Бухоро мегузарад ва дар тарафи чапи роҳ бинои нави Институти давлатии тиббии Бухоро, дар тарафи рост бозори молҳои саноатии «Қорвон» воқеъ гардидааст.

Солҳои тўлонист, ки роҳро бурида гузаштани мусофирону харадонро ҳам ба роҳи ҳаракати муътадили нақлиёти роҳ мушқил пеш меораду ҳам барои худӣ роҳгузарон.

Бинобар ин бо мақсади бартарафозии ин душворӣ дар ин ҷо сохтмони роҳи зеризаминии пиёдагардон оғоз ёфтааст. Ин лоиҳаи калонтарини роҳсозиро бунёдкорони қорхонаи унитарии «Истифодабарии муназаамона аз роҳҳои Бухоро» тахти роҳбарии Мурод Бердиев ба амал таъбиқ месозанд. Бояд таъкид намуд, ки дарозии ин

нақб 32 метр, бараш 4,5 метр ва баландиаш 2,5 метрро ташкил мекунанд. Пеш-тисии шудааст, ки барои сохтмони роҳи зеризаминии пиёдагардон 250 метри мукааб бетон, 20 тонна арматура, 1000 метри мударварит ва дигар масолеҳи бинокорӣ лозим аст.

2 феврал ҳокими вилоят Ботир Зарифов ин ҷо омада, бо ҷараёни қор шинос шуд.

Амрулло АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Ҷойи мардон – дар майдон

На ба мансаб бувад баландии мард, Балки мансаб шавад ба мард баланд. (Абдурахмонӣ ҶОМӢ.)

Пинҳонӣ ва ғайриҷашмдошти мардуми маҳалла майдончаи бози ва дилҷушии бачагони он аз ҳар тараф «кайҷӣ» шуд. Болонӣ сўхта намақоб – замин ба ҳисоби «тадбиркор»-е гузашт, ки ба маҳаллаву гузар ҳеч алоқамандӣ надохт. Акнун ҷавонони варазишдӯсти маҳалла наметавонистанд дар он озод ва бофароғат бозӣ кунанд, ё ки бо тарбияи ҷисмонӣ машғул шаванд.

Мардуми маҳалла ба аминшиқоят қарданд, вале бена-тиҷа. Баъди мазза аз қайла гузаштан фаҳмиданд, ки зери қоса нимқоса ҳаст. Аз ҳамин сабаб, таъҷилан маҷлиси умумии гузар баргузор гардид ва бо талабу дархости ҳозирон марди райятпарвар, фарзанди бедордилу қордони маҳалла Баҳодур Ҳайдарӣ, ки бо қорҳои нек ба эҳтироми ҳаммаҳаллаҳо сазовор гардида буд, амин интиҳол шуд.

Мероси падар

Намак дар қормо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, Ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад. Дар тинати Баҳодур Ҳайдарӣ нақўқорӣ, ҳоксорӣ ва адлу рустқорӣ барин ислаҳоти хуби инсониро падари бузургвораш Шариф Ҳайдаров ва модари ғамгусораш Баҳора Қамолова сирӣшаванд. Онҳо нўҳ фарзандро нек тарбия қарданд, то дар зиндагӣ ба шиори «баракати аз инсоф»

амал кунанд, бештар китоб хонанд, нақўқор бошанд, аз мардумозорӣ, худписандӣ, мунофиқӣ барин хислатҳои бад дур бошанд.

Баҳодур ғангоми таҳсил дар мактаби таълими умумии рақами 8-уми шаҳри Самарқанд пайваста меқўшид, ки падару модарро бо баҳоҳои аъло ва амалҳои неки худ хурсанд кунанд. Натиҷаи меҳнати пайваста буд, ки соли 1980 мактабро бо медали тилло қатм кард ва шомли Донишқодаи давлатии савдо ва иқтисодӣи шаҳр шуд. Рўзона дар анборхона қор мекарду шавбона дар факултати иқтисодӣ таҳсил мегирӣфт. Дар ин мобайн ду сол дар шаҳри Брянск (Русия) хидмати ҳарбирю адо карда, баъд дар соҳаҳои гуногуни савдо фаъолияти меҳнати идома дод. Ба нафақа баромеда, ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Ҳайдарӣё»-ро ташкил намуд. Алҳол амини маҳаллаи Чақар аст.

Қўш, то халқро ба қор оӣ

Мебош ба ҷидду қаҳд дар қор, Домони талаб зи даст мағзор! (Хусайн Воизи ҚОШИФӢ.)

Чақар аз маҳаллаҳои сараҳолии шаҳр буда, 442 хонадон ва 2859 нафар аҳоли дорад. Солҳои охир тахти роҳбарии бевоситаи амини он ба мақсади обод қардани гўшаву қанори маҳалла, таъмин сохтани фаровонҳои рўзгори мардум, дастгирӣ намудани оилаҳои ниёзманд қорҳои шоёни таҳсин амали гардиданд.

– Сарвари давлат дар Мурочиатномааш ба Олий Маҷлис ва халқи Ўзбекистон дуруст таъкид қардааст, ки «замина ва оинаи тамоми ислоҳоти мо маҳалла мебошад».

Маҳалла пойдевори сулҳу ошошгаӣ, аҳли ва ҳамҷихати, маъ-

Ба пешвози 582-юмин солгарди зодрӯзи Алишер Навоӣ

ҶИҚМАТҶОИ АЛИШЕР НАВОИ

Шоири зуллисонан, асосгузори адабиёти классикии ўзбек, арбоби давлати Алишер Навоӣ аз айёми кӯдакӣ ба шеърӣ шайх шаву ҳаваси зиёд дошт. Ӯ дар Ҳирот ва Самарқанд таҳсил гирифта, ба забони туркии чигатоӣ ва тоҷикӣ бо тахаллуқҳои Навоӣ ва «Фонӣ» эҷод карда, бо устоди меҳробнаш Абдурахмони Чомӣ ба ривочи илму фарҳанги замонаш саҳми арзанда гузоштааст. Ӯ беш аз 30 маҷмуаи шеърӣ дoston ва асарҳои насрий ба ёдгир монд. Ба ду забон – ўзбекӣ ва тоҷикӣ эҷод карда, дар ин ҳусуд худ фармулдааст:

Маънии ширину рангини ба турки беҳад аст, Форсий ҳам лаълу дурҳои симин, чун бингарӣ. Гӯиё дар растабозори суҳан бикшодам, Як тараф дуқони қаннодию як сӯ заргарӣ. Бояд таъкид намуд, ки дар «Девони Фонӣ»-и вай қариб 12 ҳазор мисраъ

шеърӣ ғазалҳои форсий-тоҷикӣ ҷамъоварӣ шудаанд. Дар девони мазкур хосса-тан ғазалҳои ҷавобия ба Шайх Саъдӣ, Хусравӣ Деҳлавӣ, Хоҷа Ҳофиз, устодаш Абдурахмони Чомӣ ва дигарон хеле фаровонанд. Зеро ӯ дар мактаби эҷодии адабиёти форс-тоҷик тарбия ёфта, ҳамчун шоир таъкид кардан ҷои аст, ки дар ашъори ӯ ғояҳои ватанпарварӣ, инсондӯстӣ, адолат-хоӣ, наққорӣ, дил ба даст овардан, хайру эҳсон... ҷойи асосиро ишғол менамоянд. Боз як маҳорати бузургӣ ӯ дар офаридаи «Ҳамса» ҷолиби диққат аст, ки устод С.Айни онро «яке аз беҳтарин намунаҳои адабиёти классикии Шарқ» қаламдод кардааст. Яке аз асарҳои беэволи Навоӣ «Ҳамса-ул-муҳайяирин» ном дошта, ба устодаш Абдурахмони Чомӣ бахшида шудааст, ки барои омӯзиши робитаҳои адабии халқҳои ўзбеку тоҷик манбаи асосӣ аст.

Асарҳои ӯ ба тоҷикӣ тарҷума шудаанд ва мардуми қадриносии Самарқанд яке аз кӯчаҳои марказии шаҳр, Боғи истироҳат ва гузару маҳаллаҳо ба номи Навоӣ гузоштааст. Дар маркази шаҳр муҷассамаи устоду шогирд – Абдурахмони Чомӣ ва Алишер Навоӣ маскани дӯстдоштаи муҳлисони каломи бадеъ аст. Дар пояи ҳайкали онҳо маҳфилҳои адаби-фарҳангӣ баргузор мегарданд. Ҳангоми вохӯри Сарвари давлатамон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери муҷассамаи ду аллома гулҳои тару тоза гузоштанд, ки эҳтиром ба бузургони илму адаби ду халқ аст. Инак, чанд байти пандомези шоирро ба хонандагони рӯзнома барои баҳрабардорӣ пешниҳод менамоем.

Шаҳноза ҲАСАНОВА, устоди Донишгоҳи давлатии Самарқанд.

Сухани ҳақ ҳамеша муътабар аст, Гуфтаи хуш ҳамеша муҳтасар аст.

Гар надонад, пурсад аз донанда, он ки солим аст, В-ар напурсад, ораш ояд, ҳештанро золим аст.

Сухан гар рост бошад, чома аз кизбаш мапӯшонед, Забон, к-ӯ ростгӯ бошад, ба нопоки маёлюяд!


Падарро меҳр варзу сар фидо кун, Шавад то рӯзу шабхоят фурузон. Ба роҳи меҳри модар чон раҳо кун, Падар, модар маху ҳуршед медон.

Навоӣ, илмро мақсуди худ дон, Ба илм он гаҳ амалро ёр гардон.

Беҳтар аст одами танҳохиром Мард чу танҳош наёбад наво. Гушанишин мард ту инсон мадон, Кист, ки бишида зи як каф садо?

ДУОИ БЕМОРОНИ ШИФОЁФТА БА КАС НЕРУ МЕБАХШАД

— меғӯяд духтур Умаралӣ Исмоилов



Ӯ навак ворида уток шуда, меҳост дар «Таърихи беморӣ»-и беморон ҳолатҳои ҳамонрӯзаи онҳоро қайд кунад, аммо яке аз ҳамшираҳо халлосанон назди ӯ даромад:

Умаралӣ Каримҷонвич, аз минтақаи Кӯканд як нафар бемор оварданд. Вай ба садамаи саҳти нақлиёти дучор шудааст. Аҳолаш хеле вази-нин...

Дарҳол беморро аз рентгенография гузаронед. Сонӣ мизи ҷарроҳиро нис омода созед ва асбобҳои лозимро муҳайё намоед. Даъват кардани анестезиолог фаромӯш накунед. Вай барои барқарорсозии функцияҳои ҳаётан муҳими бадани ин бемор кумак хоҳад кард. Зуд бошед! — гуфт пиизишк ва ба қоғазҳои парешони рӯйи миз аҳамияти надода, саросема ба ҷониби утке шифт, ки он ҷо шахси аз садама ҷароҳатдида меҳобид.

Ҳамшираи шифт натиҷаи рентгенографияро ба дастӣ ӯ дод. Ӯ синҷакорона аксҳои плёнкарро аз назар гузаронид. Узвҳои қафаси синоро безарар дарёфт, қанда шудани баъзе пайвандаҳо нис ба назари ӯ нарасид. Аммо бугумҳою зону, инчунин як қатор устухонҳои дигар ҷароҳат бардошта буданд. Дар ҷунин ҳолатҳои фавқулодаи шикастан ё қанда шудани пайвандаҳои баъзе узвҳои инсон ҳамеша як амри табиист.

Умаралӣ пай бурд, ки пораҳои шикастаи устухони ду пою як даст ҷи гуна ҷойгир шудаанд. Ин барои дурӯст ба амал баровардани амалиёти ҷарроҳӣ ва васл кардани ин устухонҳо мусоидат хоҳад кард. Дарвоқеъ, рентгенографияи устухонҳо ва

бугумҳо имкон медиҳад, ки шикастан, ҷудошавӣ ва ҷароҳатҳои дигарро дурӯст таъхис кард. Аммо на ҳамеша дар плёнкаи рентгенография тағйироти патологияи устухонро ба бугумҳо акси худро меёбад. Барои ҳамин вай аз он шубҳа намуд, ки агар ба бофтаҳои нарми системаи мушакҳо садама таъсири манфӣ нарасонида бошад, аз тариқи рентген мутағйир кардани ҳолати умумӣ имконпазир мебошад.

Умаралӣ болои мизи ҷарроҳӣ узвҳои беморро бори дигар як-як аз назар гузаронд. Маълум шуд, ки дар натиҷаи садамаи нақлиёти ба сутунмӯҳраи ӯ ягон осеб нарасидааст. Вайро ин ҳол андак хушҳол намуд, зеро имкони муолиҷаи дасти поӣ шикаста ва бархе аз узвҳои дигари бадани инсон имконпазир мебошад, вале кори сутунмӯҳра — ҷизи дигар.

Сохибони бемор, ғайр аз он ки сабуруна анҷоми амалиёти ҷарроҳӣ мунтазир шаванд, ҷораи дигар надоштанд. Ҳама сукут варзида, ду чашм сӯи дари утки ҷарроҳӣ меҳунданд. Ин дар аз дарун баставу маълум набуд, ки он ҷо амалиёти ҷарроҳӣ дар кадом ҳолат давом мекунанд.

Худовандо, худат писарамро наҷот деҳ. Ба пиизишк мадаро бош! — муноҷот мекард зани тақрибан панҷоҳ-панҷоҳу панҷсола ба бад даст ба рӯ мекашид.

Ҳамроҳони вай нис дар пайравӣ бо ин зан даст ба рӯ мекашиданд. Баъди анҷоми амалиёти ҷарроҳӣ ва дӯхтудӯзи ҷойҳои чоқнамудаи бадани бемор пиизишк ва ассистенти ӯ охи сабуқ кашиданд. Дигаронро нис бомуваффақият анҷом ёфтани амалиёти ҷарроҳӣ хушҳол намуд.

Беморро ба шубҳаи бахушварӣ баред. Вай ду-се рӯз он ҷо ба таври интенсив мавриди муолиҷа қарор мегирад. Баъди беҳбудӣ вази саломатӣ уро ба палатаи одӣ мегузаронем ва муолиҷаро он ҷо давом хоҳем дод. — гуфт Умаралӣ ва дастпӯшу никобро кашид ва хильати махсусро аз тан бурун оварда, ба ҷояш овозон

карду бардам-бардам қадамзانون сӯйи утокаш равон шуд. — **Аз ҷеҳраатон ҳамааш маълум. Чони боз як бемор, Худо хоҳад, наҷот ёфт. Ҳамту?**

— Бубахшед, ки маҷбур шудам шуморо таъно гузорам. Илоҷи дигар надоштам, — гуфт пиизишк шубҳаи травматология ва ортопедияи бемористони Ҷамъияти саҳомии «Фаргонаазот» Умаралӣ Исмоилов. — Албатта, бемор ба зудӣ ба худ хоҳад омад, — илова кард ӯ.

Вай аз он хиҷолат мекашид, ки суҳбати ману ӯ нимқора монд...

Умаралӣ Исмоилов зодаи деҳаи Демирсади ноҳияи Сӯх аст. Ба гуфтаи ӯ ханӯз зимни таҳсил дар мактаби деҳа, ки ҳаштсола буд, дар диллаш меҳри табиб шудан маъво ғирфтааст.

Мо ду соли боқимонда таҳсилоти миёнаро дар мактаби рақами 9-уми деҳаи Гулистон давом додаву соҳиби номаи камол шудем, — изҳор кард ҳамсӯҳбатам.

Ман дар Донишқандаи федеролии травматология ва ортопедияи номи Илизаров, Академияи тиббии Омск тақмили ихтисос намудам, — меғӯяд Исмоилов.

Маҳз докторони илмҳои тиб, мисли Баҳриддин Шарипов, Тимофей Ким, Баҳодур Шахматов, Сергей Мурадасимов ва боз чанде дигар нозуқиҳои ин соҳаи тандурустиро ба вай омӯхтаанд.

Дар айни ҳол муассисаи тиббӣ, ки вай он ҷо фаъолият мекунанд, ба дармонгоҳи беҳтарини водии Фаргона табдил ёфтааст. Он ҷо амалиёти зиёди ҷарроҳӣ гузаронида мешавад ва аксари ин амалиёт муваффақона ба анҷом мерасанд, ки боиси ифтихори онхост.

Дар ин ҳола хидмати пиизишкони ботаҷрибаи бемористонамон М.Мирзоев, Д.Сайдуллоев, ҳамшираҳои шифт Р.Турсунова, М.Абдуллоева ва дигарон хеле калон мебошад, — қайд намуд ҳамсӯҳбатам.

Ба назарам, соҳае, ки шумо сохонд ҳудро ба он донишӯ маҳорати худро бахшидаед, бештар аз роҳи ҷарроҳӣ барқарор намудани саломати беморонро ҳадаф қарор медиҳад. Кама дар бораи таҳассуси худ маълумот медодед.

— Ортопед пиизишкест, ки муолиҷаи

бемориро ва иллатҳои узвҳои мушаки бадан ва барои устувор хидмат намудани онро таъмин мекунанд. Патологияҳои модарзодӣ, нуқсонҳои рӯшди системаи устухон, мушкҳои мушакҳои пас аз беморихон сироятӣ, ҷароҳатҳои музмин ва ибтидоии маъий, инчунин ҳолатҳои пас аз осеб, дар баробари ин беморихон системаи устухон аз зумраи ҳамон беморихонд, ки ортопед муолиҷа мекунанд, — ибтiroз намуд Умаралӣ. — Травматолог мутаҳассисест, ки бо табобати ҷароҳатҳои механикӣ, сӯхта, беморӣ ва дигар ихтилоли узвҳои мушакҳои бадани инсон сару кор дорад. Ба таври илова, боз траматолог табобату пешгирии ҷароҳатҳо, артрит ва артрозо нис бар дӯши худ мегирад.

Дар бораи маҳорати қаҳрамони ин гузориш суҳбате ба ёдам омад, ки бо омӯзгори гуруҳи тоҷикии давлатии филологияи Донишгоҳи факултети Фарғона Чумъаи Чамол доштам. Вай ёдовар шуд, ки маҳз пиизишк шикастабанде ҷони ӯ ва даҳо нафарро осоишу оромии мебахшида аз дуои одамони зиёдро бархурдор аст. «Дарди як дастам маро ҳамеша ноором месохт. Огаҳӣ ёфтам, ки Умаралӣ Исмоилов пиизишкӣ ҳамин соҳа аст ва аз роҳи ҷарроҳӣ маро аз банди дарди ҷонқарор наҷот медиҳад. Дарҳақиқат, ҷарроҳӣ бидуни нарқоз сурат гирифта ба вай дастамро ҷунун устодорона ҷарроҳӣ намуд, ки ҳатто расидани теғро эҳсос нанабудам. Баъди лаҳзае гӯе бори вази-нин аз дӯши ман бардошта шуд», — меғӯфт Чумъаи Чамол хушҳолона.

Вақте хурсандии беморонро мебинам, ки дар шифохонии мо муолиҷа ёфтаву саломатӣро барқарор кардааст, худам нис мамнун мешавам. Ҳис мекунам, ки ба дарди нафар дармон бахшидаам ва пайвандаи нис нис дар ҳақиқо мо — пиизишкони дуои нек мекунанд. Бешак, дуои онҳо ба кас нуру мебахшад, — меғӯяд Исмоилов.

Ноғуфта намонад, ки синни вай ба панҷоҳу панҷ расидааст ва дар баробари табобати беморон дар ҷорабиниҳои ҷамъияти тоҷикони вилояти Фарғона нис хеле фаъолноқӣ зоҳир менамояд.

Мирасрор АҲРОРОВ, хабарнигори «Овози тоҷик»

Вилояти ФАРҶОНА.

1-5 февраль соли 2023 бо дастгирии Оҷонсии пешбурди содироти назди Вазорати сармояҳо, саноат ва савдо, ҳамчунин сафоратхонаи Ўзбекистон дар Берлин ҳайати ўзбекистонӣ дар таркиби намояндагони Шӯрои корчаллониву саноатӣ, ҳамчунин ширкатҳои истеҳсолии ватанӣ ба яке аз марказҳои молиявии Олмон — шаҳри Нюрнберг барои иштирок дар кори Намоишгоҳ — бозори байналхалқии 73-юми бозичаҳо «Spielwarenmesse-2023» омад.



«САФИНАИ СУХАН»

Шукри беҳад, баъди хуб шудани муносибатҳои дипломатии ду ҷумҳурии бародар — Ўзбекистон ва Тоҷикистон равобити сиёсӣву иқтисодӣ ва маданӣ-маърифатӣ хеле муостаҳкам шуд. Дар доираи ин ҳамкориҳо бисёр корҳои оламшумул ба сомон расиданд. Ҳар навгоние, ки вобаста ба ин ҳамкориҳо руҳ медиҳад, касро шоду мамнун мекунанд, албатта. Алалхусус, ба ахли эҷод ин шавқу завқи беандоза мебахшад.

Ба қариби боз як хушбабар зуд дар Ўзбекистонӣ мо пахн шуд. Бо саъю ибтиқорӣ эҷодкори маъруф, таъкиранигор Иброҳими Нақшош дар нашриёти «Эр-граф»-и шаҳри Душанбе китобе бо номи «Сафинаи суҳан» рӯйи чопро дид, ки аз он намунаҳои эҷоди беш аз 90 нафар шоири Тоҷикистон ва Ўзбекистон ҷой гирифтааст. Аз ҷумла, дар ин китоби пурмухтаво эҷоди 32 нафар шоири Ўзбекистонӣ бо тарҷумани ҳолашон шомил гардидаанд, ки боиси ифтихор аст.

Дар соли 2021 таъкиранигор Иброҳими Нақшош китобе бо номи «Суханварони водии Ҳисор» ба нашр расонида буд, ки дар он нис 12 нафар шоириро воҳаи Сурхон шомил гардида буданд.

Дар пешорӯйи китоб ҷунин сатрҳоро меҳонем: «Китобе, ки дар ихтиёри шумост фароғори намунаҳои эҷоди беш аз 90 нафар қаламкашони маъруф ва ҷавону номашури минтақаху музофоти гуногуни ҷумҳурии ҳамаҷо — Тоҷикистону Ўзбекистон буда, метавонад вази имрӯзаи адабиёти тоҷикӣ ин ду кишварро ба андозае муаррифӣ намояд. Таъкира бо максиди густариши дӯсти ду кишвар ва равобити адабии онҳо мураттаб ва тадвин шудааст. Умед бар он мебандем, ки ҳаводорони адабиётӣ онро ба хубӣ истиқбол менамоянд».

Ин аз он далолат медиҳад, ки дӯсти халқҳои ду ҷумҳурии ҳамҷавор ва ҳамкориҳои адабии онҳо рӯз то рӯз муостаҳкам гардидаанд. Ин гуна таъкираҳои қимати пурашӯро доранд, албатта, зеро барои донишмандони муҳити адаби ва

муаррифӣ намудани намояндагони он нақши бориз дорад. Ҷунони, тавассути таъкираҳои муқаддам иншошуда мероси адабии ҳазорон нафар эҷодкорони ниёгонамон то ба мо омада расиданд. Ба ҷуз девонҳои оламшумул тавассути таъкираҳои бебаҳо аз мероси ниёгон баҳраманд мегардем. Ҷун ҳама имкони ҷопи китоби алоҳидаи худро надорад, дарчи ин таъкираҳо барои муаррифӣ кардани эҷодкорон, алаҳхусус, ҷавоншоирон, нақши муҳим дорад. Ба илҳомашон болу пар мебахшад.

Дар ҳамин замина тафаккур бояд кард, ки ҷаро дар Ўзбекистон нис ҷунин таъкираҳои калонҳаҷм, ки фарогирӣ беш аз 100 нафар эҷодкор бошад, дарч нагардад. Дуруст, таъкираҳои «Гулдаси Самарқанд», «Сарводаи Сурхон», «Ҷилои ахтарони Сӯх», «Гули санг», «Сапедадам», «Рози чашмасор» ва дигарҳо намунаҳои эҷоди ҳар минтақаро алоҳида ҷоп кардаанд, вале таъкирае, ки фарогирӣ эҷодӣи ахли қалами сартосари ҷумҳурий бошад, кам аст. Умед мекунем, ки ин кори хайр идома пайдо мекунанд.

Олим ПАНЧИЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилоти Сурхондарё.

МУАРРИФИИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР НАМОИШГОҶИ БУЗУРГАРИНИ ЛУХТАК

Дар намоишгоҳ бори аввал имконияти саноати Ўзбекистон бинобар истеҳсоли лухтаҳо дар майдони ягонаи миллии масоҳаташ зиёда аз 85 метри мукааб пешниҳод мегардад, ки дар он молҳои ширкатҳои зерин, аз ҷумла «Toybola», «Realtoys», «Vissageelectric», «Goldqualityinvest», «Toyscity» бо номгӯйи зиёд иштирок кард.

Дар барномаи буди боши ҳайати ўзбекистонӣ

дар Олмон баробари вохӯрӣ бо шарикони корчаллон, ширкатҳо — воридотгарони номии як қатор кишварҳои Иттиҳоди Аврупо, ҳамчунин гуфтушунидҳо бо намояндагони ширкатҳои истеҳсолии Олмон ба максиди муҳокимаи масъалаҳои вусват додани ҳамкориҳои соҳибқорӣ ва татбиқ сохтани лоиҳаҳои сармоявӣ дар соҳаи истеҳсоли бозичаҳо ба нақша гирифта шудаанд.

Бозори байналхалқии «Spielwarenmesse», ки аз соли 1949-ум ҳар сол гузаронида мешавад, намоишгоҳи дар қаҳон бузургтарини бозичаҳо, ҳобби ва истироҳат ба шумор меравад. Намоишгоҳе, ки қуллан барои савдои махсус кушода шудааст, соҳати хеле хуб барои гузаронидани вохӯриҳои Б2Б, мубодилаи афкори таҷриба, ҳамчунин супорши барои трейдёрҳу харидорони тамоми олам ба шумор ме-

равад. Намоиши махсулоти нав ва маълумоти ҳамачонибаи соҳа, ки он фароҳам меварад, манбаи бемисли иттилоот барои дарёфти бозори харсола махсуб меёбад. Дар намоишгоҳи номгӯйи зерини махсулот намоиш дода шудаанд: бозичаҳои ҷӯбӣ, таълими, механикӣ ва нарм, зочаҳо, лухтаҳо барои кӯдакони навзод ва кӯчак, бозичаҳои тухфагӣ, бозичо дар ҳавои кушод, моделсозӣ, мултимедиа,

молҳои тренд ва ҳаказо. Соли равон масоҳати умумии намоишгоҳ 125 ҳазор метри мукаабро ташкил дод, дар он 2843 номгӯйи осор аз 70 кишвар, ки беш аз 1 миллион маснуот, аз ҷумла 120 махсулоти навро пешниҳод менамоянд, иштирок карданд.

АИ «Дунё», шаҳри БЕРЛИН.

ШИРКАТИ ҶАВОИИ «АЗИМУТ»-И РУСИЯ БО РЕЙСҶОИ МУСТАҚИМИ ХУД ШАҲРҶОИ СОЧИ ВА БУХОРОРО БО ҲАМ ПАЙВАСТ.

РОҶИ ҶАВОИИ «СОЧӢ — БУХОРО»

Шоми 30 январ самолёти ширкати ҷавоии «Азимут», ки аз шаҳри Сочӣ парвоз кард, дар фурудгоҳи байналхалқии «Бухоро» фуруд омад.

Мувофиқи анъана аъзои экипаж ва мусофирон зери садои қарнаку сурнай бо тантана пешвоз гирифта шуданд. Пешбини шудааст, ки рейсҳои чартерии «Сочӣ — Бухоро — Сочӣ» бо самолёти «Sukhoi Superjet 95» ҳафтае як бор — рӯзи якшанбе сурат гирад. Бинобар маълумоти шабақаҳои иҷтимоӣ ширкати ҷавоии «Азимут» аз Минералние Води ба фурудгоҳҳои ҷавоии байналхалқии Тошқанд, Самарқанд, Қарши, Навоӣ, Урганч, Бухоро рейсҳои муқаррарӣ ва ба Фарғонаш Намангон рейсҳои чартерӣ дорад. Ба ғайр аз ин, мусофирқашони ҷавоии Русия шаҳрҳои Тошқанд ва Самарқандро бо Маскав пайваستاаст.

А. АВЕЗОВ, мухбири «Овози тоҷик» дар вилоти Бухоро.

ЎЗБЕКИСТОН ҲАМКОРИРО БО ЯКЕ АЗ ОСОРХОНАҶОИ БУЗУРГ — «МЕТРОПОЛИТАН» БА РОҶ МЕМОНАД

Сафири Ўзбекистон дар ИМА Ҷавлон Ваҳобов бо муовини директори «Метрополитан — музей»-и Амрико Куинси Хоутон мулоқот кард.

Дар ҷараёни гуфтушунидҳо пешномади дар майдони осорхона ташкил кардани намоишгоҳ бо ашёҳои санъат аз Ўзбекистон, масъалаҳои барқарор кардани муносибатҳои шарикӣ бо осорхонаҳои ватанӣ, муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ мо, ки дар соҳаҳои фарҳанг ва санъат кор мекунанд, ҳамчунин таҳмики робитаҳои қарини Олмон ва қоршиносони ду мамлакат бинобар осорхонашиноии муҳокима шуд.

Дар доираи вохӯрӣ ба ҷониби амриқӣ аз хусуси ҷорабиниҳо ва саъю кишишҳои ҷумҳурий бо баъти омӯхтан, хифз кардан ва оммави намунадани мероси маданӣи Ўзбекистон таърих, фарҳанг ва санъати халқҳои кишварҳои мо маълумот дода шуд.

Дар навбати худ Куинси Хоутон таъкид намуд, ки «Метрополитан — музей» тайёр аст пешномади ҳамкориҳоро бо осорхонаҳои Ўзбекистон омӯзад.

зеро ин мамлакат ба шарофати таърихи бисёрасринаи худ ва макеаш дар маркази Шохроқи абн-решим дорои мероси ғановатманд, маводи бебаҳои маданияти моддӣ ва ғайримоддӣ мебошад. Вай нисбати омӯзиши муҳтавои ду намоишгоҳи ашёи санъат ва маданияти ноҳири Ўзбекистон дар Лувр ва Паҷӯшишгоҳи олами Араб дар Париж, ки дар байни бинандагон хеле маъруф-фири пайдо кардаанд, рағбат зоҳир намуд.

Намояндагони «Метрополитан — музей» ҳамчунин изҳор доштанд, ки барои ба роҳ мондани муносибатҳои ҳамкорӣ бо осорхонаҳо ва муассисаҳои илмиву таъкиқоти Ўзбекистон оид ба масъалаҳои раҳамикунӣи ва

қуллоӣ, анҷомҳои ҳарбӣ, намунаҳои ҷудогонаи дастнависҳои Курьон) дорад, ки ба асрҳои VII то XIX муталлиқанд. Дар толори алоҳидаи нигорхона, ки ба санъати Осиеи Марказӣ бахшида шудааст, намунаҳо ва минётураҳо аз «Шохнома» ва асарҳои дигари даврони Тимурӣҳо гузошта шудаанд. Ҳамчунин саҳифаҳои Курьонӣ кӯфии Усмон таҳти унвони «Курьони Тошқанд» ниғаҳдорӣ мешавад.

Осорхонаро ҳар сол тақрибан 7 миллион нафар аз тамоми кишварҳои ҷаҳон зиёрат мекунанд.

АИ «Дунё», шаҳри ВАШИНҶОН.

«ШАШМАҚОМ» ДАР АМРИКО

То андозае муштаракими мероси фарҳангӣ, дунёи маънавий ва арзишҳои мардумии халқҳои тоҷикӣ ўзбек, ки аз даврҳои бостон дар як сарзамини қору зиндагӣ карда, дар барои қоҳиҳои бошқуқӣ марбут ба адабиёту ҳунар яқчо саҳм гирифтаанд, ба қасе сир нест. Аз ҷумла, мусиқии классикии «Шашмақом» чун мероси бебаҳо аз аҷдодҳои марбу ба бародархалқ бисёр азиз. Вақте аз «Шашмақом» суҳан рафт, беихтиёр, Ҳоҷӣ Абдулазиз Абдурауфов, Муллоҷўиҷи Тошмуҳаммадов, Шўҳназар Соҳибов, Маъруфҷоҳа Баҳодуров, Юнус Раҷабӣ барин мушоқоро овозхонони хотакор ба ёд мерасанд, ки фарзандони ҳарду халқ мебошанд. Ба тўфайли саъю ҳаракати шогирдон ва ҳаводорони онҳо «Шашмақом» ҳанўз бо оҳангҳои марғуб садо медаҳад. Аънаҳои устод-шогирд идома ёфта, дар Душанбеу Хўҷанд, Хоразму Фарғона насли қавон дар мактабу маҳфилҳои ҷудогонаи мусиқӣ асрори назму навои аҷдодуро меомўзанд. Мақоми сеҳромез бо самтҳои иҷрои Бўҳорову Самарқанд, Шаҳрисабзу Марғилон эътибори ҳавоҳоро мусиқӣ ва таронаҳои классикиро ба худ мекашад.

Боз як халқ ҳаст, ки ба «Шашмақом» дилбастагии хос дорад – яҳудиҳои бўҳорӣ. Қисмати аз таронаҳои ин халқ, аз қабилҳои Шўиста Муллоҷонова, Берта Давидова, Барно Исҳоқова, Гавриел Муллоҷондов, Сироҷ Аминов, Абрам Толмасов, Рошел Рубинов, Миҳеел Толмасов, Левий Бобоҳонов дар Тоҷикистону Ўзбекистон ҳамчун ҳофизони хўшо до маълуми машҳуранд. Дар рўзҳои мо Изро Малаков баҳри идома додани аънаҳои бобӣ, зиёда аз ин, вусъати тоза пайдо кардан, сайри дунё намудани «Шашмақом» дунда меҳнат мекунанд. Вай зодаи Шаҳрисабз аст. Ханўз худсол буди хис мекард аҳли хонадон қи тавр таронаҳои классикӣ, хонишҳои гўворои Ҳоҷӣ Абдулазиз ва Муллоҷўиҷиро дўст мебард. Модараш ба қорҳои рўзгор машғул буди зери лаб қирғои меҳнат. Изро гўш меандош ва роҳат мекард. Дар тақдими модар замзама менамуд. Шаҳри сурудиҳои, ҳамин тавр, асное қўдак буд, дар ҳасти ӯ тавлид ёфт. Вақте мактабон шуд, ин шавқ ба муҳаббат табдил ёфт. Иштироки фанҳои маҳфилӣ мусиқӣ гардид. Дар Қарши озмун-азназаргузарони «Марҳаб», соҳибистеъдодҳо барғузор шуду Изро бо истеъдоди хуб ҷои аввалро гирифт. Дар даврҳои ҷумҳуриявии озмун-азназаргузарони «Чашма» низ бомуваффақият иштирок кард ва ба назар афтод.

Модараш муаллима буд, падараш духтур. Волидон хостанд вай шифокор шавад. Бо дархости онҳо ба Институти тиббӣ ҳўҷат супурд. Доншиҷу гашт. Дар қорабинҳои фарҳангӣ гулӣ сари сабад буд. Онҳо, ки ба ҳўнари нозои овозхонӣ шан додаанд, меғўфтанд вазор ба духтурӣ вай ба халқи худ ҳамчун сароянда хўбар хидмат расонада мегўнанд.

Дар ҳўзори радио ва телевизиони ҷумҳурий ансамбли фанҳои мушарраф бо унвони «Мақом». Ҳамин даста ўро фаро хонд ва дар таркиби ансамбл 20 соли расо фанҳои бурд. Бо бештар аз 200 сурудаш дар равнақи «Шашмақом» хисса гузошт.

Маҳорати иҷроғари хосаш эътибори дўстдорони сарояндагии мерос аз аҷдодуро ба худ ҷалб намуд. Вай, хўсузан, аз Ориф Аминҷумов ва Берта Давидоваи зиндаёд линаитор ас, ки нозуқиҳои санъатро ёд доданд. Гуруҳи оркестри асбобҳои халқӣ таҳрироҳари Дўни Зокриов аз санъаткорони номӣ, овозхон мусиқорҳои шинохта таркиб ёфта буд. Яқчо фанҳои бурдан бо Абдулхўшим Исмоилов, Амнун Давидов, Абрам Давидов, Гулбаҳор Эрқулова, Аҳмадҷон Дада-

ев ва дигарон барои ба зинаҳои баланди эҷод баромаданаш таъсири муайян гузоштанд. Алалхўсу дар мароми худ ба иҷро расидани «Дўгоҳ», «Сегоҳ», «Чоргоҳ», «Баёт» ва «Сараҳбори наво» барин мақомҳо дар иҷрои вай тавачҷўхангез буд. Вақте ансамбл ба сафарҳои хидматӣ баромад, дўстдорони назму наво аз шаҳру деҳоти гуногуни ҷумҳурий сурудиҳои Малаковро бештар меписандиданд.

Бинобар тағйир ёфтани вазъият дар ибтидои солҳои навадуми асри сипаришуда яҳудиёни бўҳорӣ қилои ватан карданд. Бо тақозои қисмат Малаков ба ИМА рўи овард. Ба кишвари он сўи уқёнус «дасти холий» нарафт, меҳру муҳаббати ба «Шашмақом» дошташро бо худ бурд. Яқчо бо дўсти ҳаватанаш Илёс Маллаев (санъаткор ва шoir, шавҳари Муҳаббат Шамаева) гуруҳе ташкил намуд бо унвони «Шашмақом». Овозхонҳои шинохтае, ки дар Амрико қору зиндагӣ доштанд, дар атрофи гуруҳ муттаҳид гаштанд. Гуруҳ баробари мақомхонҳои шинохта истеъдодҳои қавонро низ ба худ ҷалб намуд.

Ба гуруҳи арбоби сийёсӣ Борис Қандов сарпарастӣ кард. Дар ҷамъомади конгресси яҳудиёни бўҳорӣ, ки дар Амриқо Канада рўи қор меоянд, таронаҳои классикӣ садо медаҳанд. Дар қорабинҳои фарҳангӣ, айни замон, тадбирҳои оилавӣ, тўйи маърақа ва маросимҳои гуногун низ оҳангҳои «Шашмақом» ба гўш мерасанд, нозуктарин тарҳои дили ҳаватанҳои муҷорӣ мори ба ларзиш меоранд. Дар онҳо Малаков фанологияи иштирок мекунанд. Дар қорҳои Ўзбекистон, ҳаёти хўшбахтонаш дар ин сарзамин, устодон ва ҳампешагонаш, ки аз сабаку маслиҳатҳои яҳудиёни бўҳорӣ, ки дар Амриқо Канада рўи қор меоянд, таронаҳои классикӣ садо медаҳанд. Дар қорабинҳои фарҳангӣ, айни замон, тадбирҳои оилавӣ, тўйи маърақа ва маросимҳои гуногун низ оҳангҳои «Шашмақом» ба гўш мерасанд, нозуктарин тарҳои дили ҳаватанҳои муҷорӣ мори ба ларзиш меоранд.

Баробари зинда доштан ва равнақ бахшидани «Шашмақом» дар ИМА Изро ба ҷамъ овардан, маҳфуз доштани асарҳои мусиқии фолклорӣ яҳудиёни бўҳорӣ қилдан машғул аст. Таҳти ташаббуси ӯ диске интишор ёфт бо унвони «Фолклори мусиқии яҳудиёни Бўҳоро». Баробари хамин китоби «Қавоҳири мусиқии яҳудиёни Бўҳоро» рўи чоп дид.

Бист сол қабл аз ин «Шашмақом» дар Бунёди мероси фарҳангии қаҳонии ЮНЕСКО номнавис шуда буд. Маълум, ки ин қори хайр асосан бо ташаббуси Тоҷикистон ва Ўзбекистон амали шудааст. Дар ИМА муттасил ҷашнвораҳои мусиқӣ доир мегарданд. Дар барномаҳои он «Шашмақом» низ ҷои муносиб дорад.

Соли 2015 дар Нью-Йорк академияи «Шашмақом» созим ёфт. Дар он саҳно нафар истеъдодҳои қавон, ки ба мусиқии классикиамон меҳри ҷудогона доранд, сабақ меомўзанд. Яке аз устодон, ки аз санъати мақом таълим медаҳад, Изро Малаков мебошад.

Ба вай, ки соли 2014 унвони «Хўнарпешаи мардумии Ўзбекистон» дода шудааст. Президенти мо соли 2018 аснои ташрифи расмиаш ба ИМА ба ӯ ин унвони баланди фаҳриро муносиб донист. Гуфт ин ҳаватанонамон дар паси уқёнус «Шашмақом»-ро таркиб сохта онро ба қаҳониёи мешиносонад, месазад ба роҳи эҷодиёни нигоҳи шўларез афканем.

Изро Малаков бо ҳамсараш Белла панҷ фарзандро ба воя расонданд. Соҳибӣ набера ва абаҳои зиёдаанд. Шашмақомсароӣ номӣ дар Амрико саъй дорад санъати худро ба авлод мерос гузорад.

М. ШОДИЕВ.

Қавонони мо



Усмонҷон аз тақ-тақи дарвоза бедор шуд ва зуд либосҳояшро иваз карда берун баромад. Ба ин даркубихи нимшабӣ одат карда буд, охир худӣ ӯ чунин касби пурмасъулият ва таъҷилро интихоб кард. Дар назди дарвоза нафаре аз деҳаи боло меистод.

Ассалому алейкум, духтур, мебахшед, шуморо ноироҳат кардам. Таби модарам баланд, дору таъсир накард...

Усмонҷон ба хонаи бемероҳ пеш гирифт. Ҳаво ниҳоят сард, дар деҳа се рўз боз барқ нест, ҳама ҷо фаро торик. Аз дур садои ак-аки сағони дайду шунида мешуд...

Бемор аз таби баланд месўхт, қанда-қанда мекурсид. Шифокори қавон наҳаросид, кумаки аввалиро расонд, таби бемор фаромад, чашм қушод. Усмонҷон ба келини хона фармуд, ки ҷойи гарм биберад. Дар ин сардихои саҳт ба қўхансолон ғамғори алоҳида лозим, ба ӯро ки гарму бистари нармаи онҳо эътибор бояд дод.

Ин буд як лозар қори табиби деҳа. Падару модар фарзанди худро нахўрдаву напўшида ба воя мерасонд, баҳри фарзанди муносиби халқу Ватан гардидани онҳо ба тамоми мушкилоти зиндагӣ тоб меоранд.

Муаллими Ҳазрат ва ҳолаи Марям (равонашон шод бод!) фарзандони худро дар муҳити созгори зиндагӣ, меҳнатқаш, инсондўст ва китобхонӣ китобдўст тарбия намунданд.

Ёд дорам, соли 1967 вақте ба остонаи мактаби рақами 43-уми зодгоҳам – деҳаи Эҷи ноҳияи Нурато қадам гузоштам, саводи аввалиро аз муаллим Ҳазрат Бақриев гирифтам. Бо меҳрубинӣ ва та-

МАҲБУБИ ДИЛҶО

бассуми зебои худ ба дили ҳар як хонанда ҷой гирифта буд. Ҳўсни хати зебо дошт, фидои касби худ буд. Ба синфҳои болоӣ аз фанни география дарс медод. Шогирдони зиёди ӯ қори неку номи некашор идома дода истодаанд.

Фарзанди хурдии муаллим Усмонҷон аз хурди дар дил орзуи шифокориро мепарварид. Баъди хати мактаби зодгоҳ хўҷатхўшро ба Омўзишгоҳи тиббии шаҳри Чиззах супорид. Соли 1997 бо тахассуси фелдшерӣ ин даргоҳро хати қард ва худӣ ҳамон сол фаъолияти пизишкӣро дар бунгоҳи тиббии деҳа оғоз намуд.

Баробари ба қор пардохтан, падарам даст ба дуо бардошта гуфта буд: «Дар деҳа табибони дасташон сабуқ, шифокорони соҳибтаҷриба, аз қабилӣ Имомназар Нўрназаров, Малик Ваҳобов, Моҳбика Тўрсўнова, Тоҷибой Тағоев, Қумрий Мансўрова, Шарофат Хайдарова, Зирағул Муродова баҳри табобати мардуми хидмати арзаанда намунданд. Рўи онҳо ба ту мададгар бошад», – меғўяд Усмонҷон.

Деҳаи мо аз маркази ноҳия фарсаҳно дур аст. Лозим меояд, ки вазифаи шифокори умумиро ба зимма гириам. Пиру қавон, қўдакони бемор, занони ҳўмила бо ҷашми умед ба сўят менигаранд, ба дарди худ дармон меҷўянд. Табиб аз донишмўрӣ, кашфи бемориҳо

набояд бозистад, чунки ҳаёти тақдир инсон дар дасти ӯст. Як сўзандоруву хабдоруи ноҷо ба ҳаёти инсон хотима гузоштаниш мумкин. Бо шифокору ҳамшираҳои шафқат – Ҳақназар Амондўллоев, Олим Нўрназаров, Гулўйим Тилабова, Дурдона Тағоева ҳамфикру ҳамҷихат дар хидмати мардум ҳастем.

Рўзгоре мардуми деҳаҳои дурдасти силсилақўҳҳои Нўрато барои ҷустўҷўи доруву дармон саворю пийёда ба маркази ноҳия меарфтаанд, дар роҳ ба мушкилоҳ дўчор мешуданд, гувоҳи он ҳастем, ки занҳои ҳўмила дар роҳ таваллуд кардаанд.

Имрўз маҷрои зиндагӣ дар деҳаҳои дурдаст низ дигар шудааст. Бунгоҳи тиббии амон таҷдиду таъмир гардида, бо асбобу ускунаҳои тиббии замонавӣ ҷиҳозонида шудааст. Мошини ёрии таъҷилӣ дар ихтиёри мост. Шабу саҳар бо давъвати мардум ба деҳаҳои ҳамсоя, боиш-деҳаҳои ҷўпонон меравем, – меғўяд Усмонҷон.

Усмон Бақриев бо ҳамсарии меҳрубини худ Марҳабо чор фарзанд – Исломбек, Шўҳқосим, Марям ва Мардонро ба воя расонданд, хондонданд, соҳибӣ маълумоти олий намунданд. Мардон дар мактаби ихтисосонидашудаи назди Президентии шаҳри Навой меконанд.

Марҳабо дўзандаи мушди, либосҳои дўхтаи ӯ писанди

Ба хотири модарам номи дўхтари яғонаамро Марям гузоштам. Вақте додар, апаю хоҳаронам – Тағойгул, Зирагул, Малаҳат, Саид, Шoirа, Шўҳида, Сайёра ба ҳавли бобой меоянд, аз хўрсандӣ ҷойи нишаст намеёбам. Дар симои онҳо падару модари зиндаёдамро мебинам, – шўкрона меғўяд Усмонҷон.

Хидматҳои шоистаи Усмон Бақриевро қўмумати кишвар ба назар гирифта соли 2022 ўро бо нишони Сариснагии «30-солагии Конститутсияи Ўзбекистон» тақдиронид. Шифокори тоифаи олий Усмон Бақриев дар роҳи пурмашққат ва масъулиятноқ пеш меравад.

Унсуралмаолии Кайковус фармудааст: «Агар хойӣ, ки дар дилҳо маҳбуб бошӣ ва мардумон аз ту нуфур (нафрат) нашошта бошанд, суҳан бар муроди мардумон гўй».

Саодат БЕКНАЗАРОВА, хабарниғори «Овози тоҷик».

ДУ ХАБАР

МАРКАЗИ ҶУНАРОМЎЗИИ БОНУВОН

Ифтихо ёфтани марказҳое, ки дар он бонувон касбу хўнарҳои гуногунро меомўзанд, торафт меафзояд.

Бонувон дар ин гуна марказҳо сирру асрори дўзандагӣ, кашидадўзӣ, дўхтаи сарулибоси муҳталиф ва ҷомадўзиро аз бар менамоянд.

Алҳол беш аз нисфи бонувон дар ноҳияи Мирзочўл ба хонақорӣ машғуланд. Ба наздиқӣ дар маҳаллаи «Мирзодала»-и ноҳия, ки дар қарибӣ шаҳрақи Гагарин воқеъ аст, Маркази хўнаромўзии бонувон ифтихо ёфт. Ба он ҷо яқчанд нафар хўнармандони бўҳорӣ омада, ба панҷоҳ нафар бонувони маҳаллӣ асрори кашидадўзӣ, зардўзӣ, дўхтаи ҷомаву дигар сарулибосро ёд медаҳанд.

Ба шарафи сисолагии таъсис ёфтани факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҷмўи нав бо номи «Омўхтану афрўхтан» аз нашр баромад. Китоб дар матбааи донишгоҳ ба чоп расид ва дар он очерқои таърихӣ, хотироту ёдномаҳо ҷой доранд.

«ОМЎХТАНУ АФРЎХТАН»



Китоб бо пешғўфтори ректори донишгоҳ Қобилҷон Хўшбахтзода шурў меёбад. Дар маҷмўи мазкур навиштаҳои устодон, рўзноманиғорон ва дастпарварони факулта, ки аз ин ошени меҳру вафо ба чор сў паррончак шудаанд, ҷой гирифтааст. Деқани факултаи журналистика Абдумўмин Кутбиддинов дар саҳифаи Фейсбўки худ аз ин хўсу хабар дода навиштааст, ки: «Солҳо сипарӣ мегарданд. Ҳар кас ба ин даргоҳ аз дидгоҳи гуногун назар меандозад. Маҷмўа бозгўкунандаи хотироти неки онҳост, ки вафору вафо нисбат ба ин ошени меҳр андар дил мепарваранд».

Анорбой НАЗАРОВ, хабарниғори «Овози тоҷик». Вилоятӣ ЧИЗЗАХ.

РўНАМОИИ ОСОРНОМАИ ҶАМВАТАНИ МО ДАР ТОҶИКИСТОН

Бо ташаббуси муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии»-и Дастгоҳи иҷроияи Президентии Тоҷикистон дар Душанбе муаррифии китобномаи шарҳиҳои адабиётшиносии варзида, доктори улуми филологӣ, профессор Аҳмад Абдуллоев барғузор гардид. Ин қорабини фарҳангӣ 29-уми январӣ соли равон зиёдатар аз шаст олимӣ пешқадами кишвар, шогирдон, ҳамқорон, пайвандон ва намояндагони расонаҳои хабарии дохиливу хориҷиро гирдиҳам овард.

Очерк дар Ўзбекистон ба забони ўзбекӣ низ ҷой шудааст. Аз ҷумла бо саъйи ӯ матни интиқодии осори Адиб Собир омода сохта, бо номи «Девони Адиб Собир Тирмизӣ» дар Тҳрон ба нашр расид.

Файзализода таъқид кард, ки осорномаи шарҳиҳои профессор Аҳмад Абдуллоев бо саъю эҳтимоми муҳаққиқон Ҷўрабой Раҷабов ва Гадобек Маҳмудов ва зери назари бевосити худӣ ӯ ба чоп расидааст. Муҳаррири китобнома доктори улуми филологӣ, профессор Масрур Абдуллоевад мебошад.

Китобномаи шарҳиҳои бо шумули пешғўфтору ду мақола доир ба ҳаёт ва осори олим аз се баҳси алоҳида иборат аст. Як баҳси китоб иборат аз ҷамъи сураҳо аст, ки аз давраҳои гуногуни ҳаёти олим аксардорӣ шудаанд. Номбурда изҳор дошт, ки чунин китобномаҳо ба рушди қори илмии муҳаққиқони қавон мусоидат мекунанд ва дар пайдо намудани адабиёти зарурӣ роҳнамои хўбе мебошанд.

Дар қорабини олимон, аз қабилӣ Мушвири Президентии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Эмомалӣ Насриддинзода, академикҳо Муҳаммадҷосиф Имомзода, Кароматулло Олимов, Носирҷон Салими, профессор Равшанҷон Раҳмонӣ, мураттиб китоб Ҷўрабой Раҷабов ва дигарон низ аз адабиётшинос Аҳмад Абдуллоев ва хидматҳои ӯ дар рушди адабиётшиносии тоҷик суҳан гуфтанд.

Аз ҷумла суҳанронии Мушвири Президентии Тоҷикистон, профессор Эмомалӣ Насриддинзода хеле хотирмон буд. Вай гуфт, ки Аҳмад Абдуллоев ҳанўз дар солҳои 90-уми қарни гузашта китоби дарсии «Адабиёти тоҷик»-ро барои синфи 9 таълиф карда буд, ки аз рўйи он чандин насли муҳассилони мактаби миёнаи Тоҷикистон, Ўзбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон сабақ гирифтаанд. Он аз нодиртарин китобҳои дарсии адабиёт мебошад, ки имрўз низ бо гузашти 30 сол дубора тавачҷўи аҳли илму маорифро ба худ кашиданд. Аҳмад Абдуллоев китобро бо назардошти рўйи хонанда ва ба забони шевюи дилнишини таълиф кардааст.

Суҳанронии аксари шогирдон ва дўстони Абдуллоев хеле самимӣ, саршор аз меҳру муҳаббат буданд ва ҳар қадом паҳлўҳои гуногуни муҳаббатини ҳаёт ҷихатҳои муҳими осори ўро фаро гирифтанд.

Дар интихо доктори улуми филологӣ, профессор Масрур Абдуллоевад (писари Аҳмад Абдуллоев) аз аҳли нишаст ва ташкилкунандагони он изҳори сипос кард. Иброз дошт, ки нусхаи аввали китобномаи мазкурро падари бозургораш дар рўзҳои вопасини ҳаёт диданд, аммо умр вафо накард, ки шохиди маросими рўнамоияш бошанд.

Шариф ХАЛИЛ, хабарниғори «Овози тоҷик».

БЕҲУРМАТӢ БА ОМЎЗГОР — БЕҲУРМАТӢ БА ҶОМЕА

Сессияи Шўрои намояндагони халқи вилоти Самарқанд барғузор гардид.

Дар ин маҷлис, ки ба сурати видеоселекторӣ барпо шуд, ба гайр аз намояндагони халқ мутасаддиёни идора ва муассисаҳо, роҳбару кормандони соҳаи таълим иштирок карданд.

Дар сессияи вазифаҳо, ки зимни мулоқоти Президент бо омўзгорон устодон, ки 29-уми декабри соли 2022 таҳти мавзўи «Беҳбудии сифати таълим – роҳи яғонаи друсти рушди Ўзбекистон» суҳан рафт, муҳокима карда шуд.

Ҳокими вилоят Э.Турдимов гуфт: «Дар ин мулоқот боло бурдани сифати таълим дар мактабҳо ва касби омўзгори дар ҷомеа, беҳбудии шароити муассисаҳои таълимӣ дар соли 2023 ҳамчун вазифаҳои асоситарин муқаррар шуданд. Барои расидан ба ин мақсадҳо давлат ҳар чизеро, ки зарур аст, муҳайё хоҳад кард. Аз бўчаи маҳаллӣ низ имсол ба соҳаи таълим нисбат ба солҳои қаблӣ хеле бештар маблағ

равона мегардад. То имрўз фикри – «мактаб мушкилоти худро худ ҳал мекунанд» ҳукм-мало буд. Худи замон ҳўро нишон медеҳад, ки муттаҳид нашудани нерў ва афкор хато аст. Дар ҷомеаи мо масъулияти падару модарон зимни таҳсилӣ бачаҳо ҳис наменавида. Падару модар набояд ихтисоди бозориро баҳона кунанд, набояд қамеаша аз пайи манфиати моддӣ даванд ва бояд бо тарбия ва таълими фарзанд низ ҷиддӣ машғул шаванд.

Ҳоло айбдор қардани муаллим қори осон шудааст. Бояд акси ин шавад, яъне дар миёни падару модарон ва мактаб шартнома имзо гардад, дар ин шартнома маҷбуриятҳои онҳо барои тарбияи фарзанд ва таълими онҳо алоҳида сабт гардад. Дар замири сислохоти соҳаи таълим дар мактаб масъалаи гиромидошти омўзгор низ нуқуфтааст.

Ректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд Рўстам Холмуродов, ректори Донишдадаи давлатии забонҳои хориҷии Самарқанд Илҳомҷон Тўхтасинов, мудир мактаби рақами 20-уми ноҳияи Каттакўрғон Зайнаб Бердиева ва дигарон низ дар мавриди ин масъалаҳо фикрҳои худро баён карданд.

Дар ҷамъомад масъалаҳои дигар низ баррасӣ гардид.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарниғори «Овози тоҷик» дар вилоти Самарқанд.

Раёсати Маркази миллимадани тоҷикони шаҳри Чирчиқ «Сўғдиён» нисбати вафоти яке аз асосгузорони марказ ва фаёли он Рискиддин ЭСОНБОВ саҳт андўғин буда, ба аҳли оила ва ҳешовандони марҳум таъзия баён менамояд.

Овози тоҷик МУАССИСЛАР: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси. Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир Шерпўлод ВАКИЛОВ Рузнома ҳафтае ду маротиба: рузҳои қоршанбе ва шанбе чоп мешавад. Рузнома дар компютерхонаи идора ҳарфинӣ ва саҳифабандӣ гардид.

Ҳаҷми нақри бадеӣ, очерқо мақола аз 5 саҳифа қопи дур интервалӣ ва шевъ аз 50 микроз зинд бошад, идора қабул намекунад. Рузнома ба мақбули интишорнашуда ҷавоб намегардонад. Рузнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот ва баҳороти Ўзбекистон таҳри рақами 0003 ба рўйроғат гирифта шудааст. Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-225. Адади нашр 4611 ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2. 1 2 3 4 5 6

Нишонии мо: 100000 ш. Тошқанд, кўчаи Матбуотчилар, 32. Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83; Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30. сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru Индекси обуна 170. Матбааи табуу нашри Ширкати саноҳии «Шарқ». Нишонии қорхона: кўчаи Бўжот Тўрон, хонаи 41. Муҳаррири навбатдор: С. Бекназарова. Мувофиқи ҷадвал — 21.30. Ба чоп супурда шуд — 00.00.